

**АВВАЛИН КИТОБИ
ФИЗИКА ДАР ЧУМҲУРИИ
ТОЧИКИСТОН**

**ПЕРВАЯ КНИГА ПО
ФИЗИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН**

**THE FIRST BOOK
OF PHYSICS IN
TAJIKISTAN
REPUBLIC**

Тошҳоҷаева Лутфӣ Ақбаровна, сармуаллимаи кафедраи методикаи таълими физикии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд); **Умаров Умар Сулаймонович**, н.и.п., доценти кафедраи методикаи таълими физикии “ДДОТ ба номи С. Айнӣ”; **Ҷумъаев Тӯракӯл Ҷумъаевич**, омӯзгори литеяи №3 барои хонандагони болаёқати ш. Душанбе (Тоҷикистон, Душанбе)

Тошҳоджасеева Лутфи Ақбаровна, старшии преподаватель кафедры методики преподавания физики ГОУ “ХГУ имени акад. Б. Гафурова” (Таджикистан, Худжанд); **Умаров Умар Сулаймонович**, к.и.н., доцент кафедры методики преподавания физики “ТГПУ имени С. Аини”; **Джумъаев Туракул Ҷумъаевич**, преподаватель ГОУ «Лицеей №3 для одаренных детей города Душанбе» (Таджикистан, Душанбе)

Toshkhojaeva Lutfi Akbarovna, Senior Lecturer of the Department of Teaching Methods of Physics, SEI “KhSU named after acad. B.Gafurov”(Tajikistan, Khujand); **Umarov Umar Sulaimonovich**, Ph.D. Associate Professor of the Department of Teaching Methods of Physics, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini; **Djumaev Turakul Djumaeovich**, teacher of SEI “Lyceum №3 for gifted children in Dushanbe-city” (Tajikistan, Dushanbe)

Калидвоҷаҳо: китоби дарсӣ, физика, донишҳои физикиӣ, механизмҳои сода, Қонуни Архимед, қашшии сатҳӣ, бухориашӣ, ҷӯшии, миқдори гармӣ, гудохташавӣ, саҳтишавӣ, ҳарорат

Дар мақола оид мундариҷа ва аҳамияти аввалин китоби дарсии физика ба забони тоҷикӣ сухан рафтааст. Зикр гардидааст, ки китоби дарсӣ ҷузъи асосӣ ва ҳамзамон зарурӣ маводи маҷмуии таълим аз физика мебошад, ки мазмuni маълумот ва мақсаду мароми нақшаю барномаҳои таълимро инъикос намуда, дар ҳама давру замон масъалаи тартиб додани китоби дарсии физика яке аз масъалаҳои муҳими методикаи таълими физика ба ҳисоб рафта, ҳали тезтару муваффақонаро тақозо мекард. Зикр мешавад, ки аввалин китоби дарсие, ки ба забони модарии мактаббачагони тоҷик аз забони русӣ ба тоҷикӣ тарҷума шуда буд ин китоби дарсии физика (муаллифонаи Косоноговҳо) «Сӯҳбатҳои ибтидоӣ аз физика» ном дошт. Ҳарчанд ин китоб барои хонандагони русзабон навишта шуда буд, он баҳри бартараф намудани он душвориҳое, ки ҳангоми шиношавӣ ба ҳодисаҳои табиат дар мактабҳо ба миён омада буданд, ба муҳассилин ёрии қалон расонд. Ҳулоса мешавад, ки китоби мавриди таҳлил азбаски ин китоб аввалин китоби дарсии физика дар мактабҳои Тоҷикистон буд, ба хонандагони тоҷик барои ба ҳодисаҳои физикии муҳити атроф шинос шудан ва онҳоро фаҳмидан аҳамияти қалон пайдо кард. Баъди китоби мазкур китобҳои дарсии зиёде оид ба физика ба забони тоҷикӣ чоп гардидаанд, вале мақола китоби мавриди таҳлил чун пешоҳанги интишори донишҳои физикиӣ боқӣ ҳоҳид монд.

Ключевые слова: учебник, физика, физические знания, простые механизмы, закон Архимеда, поверхностное натяжение, испарение, кипение, количество теплоты, плавление, затвердевание, температура

Статья посвящается анализу содержания первой в Республике Таджикистан книги по физике. Отмечается, что учебник является основной и в то же время необходимой частью собрания физических материалов обучения, отражающих содержание информации, а также цели и задачи образовательных планов и программ. Вопрос о составлении учебника физики считался одним из важных вопросов методики преподавания данного предмета и во все времена требовал более быстрого и успешного решения. Подчеркивается, что первый учебник по физике (авторы Косоноговы), переведенный с русского на родной язык таджикских школьников, назывался «Предварительные беседы по физике». Несмотря на то, что соответствующая книга была написана для русскоязычных школьников, она помогла учащимся преодолеть трудности, с которыми они столкнулись при знакомстве с явлениями природы в школах. Авторы пришли к выводу, что эта книга была первым учебником физики в таджикских школах и была необходимой, важной для таджикских школьников, чтобы ознакомиться с физическими явлениями окружающей среды и понять их.

Key words: textbook, physics, physical knowledge, simple mechanisms, Archimedes' law, surface tension, evaporation, boiling, amount of heat, melting, solidification, temperature

The article is devoted to the analysis of the content of the first book on physics in the Republic of Tajikistan. It is noted that the textbook is the main and at the same time necessary part of the collection of physical teaching materials, reflecting the content of information, as well as the goals and objectives of educational plans and programs. The issue of compiling a physics textbook was considered one of the important issues of the methodology of teaching this subject and at all times required a faster and more successful solution. It is emphasized that the first physics textbook (authors Kosonogov), translated from Russian into the native language of Tajik schoolchildren, was called "Preliminary Conversations on Physics". Despite the fact that the corresponding book was written for Russian-speaking schoolchildren, it helped students overcome the difficulties they encountered when getting acquainted with natural phenomena in schools. The authors concluded that this book was the first physics textbook in Tajik schools and was necessary and important for Tajik schoolchildren to become familiar with and understand the physical phenomena of the environment.

Китоби дарсӣ чузъӣ асосӣ ва ҳамзамон зарурии маводи маҷмӯии таълим аз физика мебошад, ки мазмунӣ маълумот ва мақсаду мароми нақшаю барномаҳои таълимиро инъикос мекунад. Боиси зикр аст, ки дар ҳама давру замон масъалаи тартиб додани китоби дарсии физика яке аз масъалаҳои муҳими методикаи таълими физика ба ҳисоб рафта, ҳалли тезтару муваффақонаро тақозо менамояд [12, с. 216].

Пас аз Инқилоби кабири сотсиалистии Октябр дар якчанд шаҳри шимоли Тоҷикистон барои фарзандони меҳнаткашон мактабҳои шакли нав қушода шуданд. Ба мақсади дуруст ташкил кардани кори маорифи ҳалқи тоҷик соли 1922 Комиссия илмӣ-методӣ ташкил карда шуд. Барои мактабҳои тоҷикӣ таҳия кардани барнома, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ вазифаи асосии ин комиссия ба ҳисоб мерафт.

Масъалаи душвор ва муҳиме, ки барои баланд бардоштани донишҳои физикӣ дар назди кормандони маорифи ҳалқ меистод ин таҳияи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ буд. Азбаски дар ҳамон давра барои навиштани китобҳои дарсӣ мутахассисони соҳибкасб набуданд, тарҷума кардани китобҳои ба забони русӣ навишташуда мувофиқи мақсад ҳисобида мешуд [4, с. 39].

Барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии таҳсилоташон ба забони тоҷикӣ дар ҳамон давра танҳо китобҳои дарсии аз забони русӣ тарҷумашудаи физика истифода мешуданд. Китобҳои дарсии тарҷумашудаи физика барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ягона дастурест, ки ба воситаи онҳо хонандагон – насли навраси тоҷик асосҳои илми физика ва дар техника татбиқ намудани онро меомӯзанд. Аз ин бармеояд, ки сифати китобҳои дарсӣ аҳамияти ниҳоят калон дорад.

Китобҳои дарсии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба як қатор талаботи мушаххаси илмию методӣ бояд ҷавобгӯ бошанд, аз ҷумла:

а) сатҳи баланди илмии пешниҳоди маводи таълими дар китобҳои дарсӣ. Ба таври илмӣ пешниҳод кардани маводи таълими физикаи мактабӣ, пеш аз ҳама, дуруст, амиқ ва боварибаш пешниҳод намудани мағҳумҳо, ҳодисаҳо, қонунҳо, назарияҳо, равандҳои физикӣ ва гайраҳо, ки ба барномаи таъими физика мувофиқанд. Ҳамаи ин бояд мувофиқи назарияҳои илмии мусосир шарҳ дода шаванд;

б) китобҳои дарсии физика бояд ба рушди қобилияти маърифатии хонандагон мусоидат намоянд. Ҳангоми пешниҳоди маводи таълими барои рушди тафаккур аз методҳои гуногуни мантиқӣ истифода бурдан лозим аст: таҳлил ва муқоиса, индуksия ва дедуксия, монандкунӣ (аналогия), методҳои гуногуни исботкунӣ;

в) забони китобҳои дарсӣ бояд фаҳмо, муҳтасар ва ҳамзамон “зинда”, мӯтадил, образнок ва эҳсосӣ бошад, шавқу ҳаваси хонандагонро нисбат ба маводии таълими пешниҳодшуда ташаккул диханд. Дар китоби дарсӣ бояд лугати вожаҳои норавшану нав пешниҳод карда шуда, қоидаҳои асосӣ, ибораҳо, таърифҳо ва қонунҳо бо хуруфи маҳсус навишта шаванд.

Аввалин китоби дарсие, ки ба забони модарии мактаббачагони тоҷик аз забони русӣ ба тоҷикӣ тарҷума шуда буд - ин китоби дарсии физика (муаллифонаш Косоноговҳо) «Сӯҳбатҳои ибтидой аз физика» [2] ном дошт [4, с. 39]. Гарчанде ин китоб барои хонандагони русзабон навишта шуда бошад, ҳам, барои дар мактабҳо бартараф намудани он душвориҳое, ки ҳангоми шиносшавӣ ба ҳодисаҳои табиат ба миён омада буданд, ба муҳассилини ин мактабҳо ёрии калон расонд. Азбаски ин китоб аввалин китоби дарсии физика дар мактабҳои Тоҷикистон буд, ба хонандагони тоҷик барои ба ҳодисаҳои физикии муҳити атроф шинос шудан ва онҳоро фаҳмидан аҳамияти калон пайдо кард. Баъдтар ба забони тоҷикӣ китобҳои дарсии босубот Г.И. Фалеев, А.В. Перишкен [18] ва И.И. Соколов тарҷума карда шуданд [4, с. 40].

Чӣ тавре ки зикр гардид, соли 1927 аввалин маротиба китоби дарсии физика таҳти унвони «Сӯҳбатҳои ибтидой аз ҳикмат (физика)» аз забони русӣ ба тоҷикӣ тарҷума карда шуд, ки муаллифони ин китоб И. Косоногов ва А. Косоногова [2] буда, тарҷумонаш Бектош буд. Китоби мазкур аз ду қисм иборат буда, қисми якумаш дар Самарқанд (соли 1927) бо төъоди 3000 нусха ва қисми дуюмаш соли 1929 дар Тошкент бо төъоди 2000 нусха чоп шуда буд. Китоби мазкур [2] то соли 1933 дар мактабҳо аз ҷониби омӯзгорони физика ва хонандагон мавриди истифода қарор гирифтааст.

Доир ба китоби мавриди назар дар ягон ҷой ҷизе гуфта нашудааст, аз ҳамин сабаб мо хостем, ки хонандагонро бо мазмуну муҳтавои он ба таври муҳтасар шинос намоем.

Қисми якуми китоби мазкур аз ҳафтдаҳ сӯҳбат иборат мебошад: 1. Физика чиро меомӯзад? 2. Дар бораи системаи метрии ҷенакҳо. 3. Вазни ҷисмҳо. 4. Дар бораи мувозинати ҷисмҳо ва ҳелҳои мувозинат. 5. Механизмҳои содда. 6. Ҳосияти моеъҳо. 7. Ҳосияти газҳо. 8. Дар бораи фишори атмосферӣ. 9. Татбиқи қонуни Паскал ба моеъҳо ва газҳо. 10. Қонуни Архимед. 11. Дар бораи тарангии қашиши сатҳӣ ва тарқуни моеъҳо. 12. Маълумот дар бораи соҳти модда. 13. Дар бораи ҳодисаҳои ҳароратӣ. 14. Ҷен кардани миқдори гармӣ. 15. Буҳоршавӣ ва ҷӯшиш. 16. Дар бораи байзе ҳодисаҳои вобаста ба буҳоршавии об дар ҳаво. 17. Дар бораи гудохташавӣ ва саҳшавии ҷисмҳои саҳт ва моеъ. Китоб дорои 189 расм мебошад.

Дар сӯҳбати якум ба саволи физика чиро меомӯзад? ҷавоб дода шуда, сӯҳбати дуюм аз баён кардани системаи метрии ҷенакҳо оғоз мегардад. Дар он, асосан, доир ба воҳидҳои дарозӣ - оршин, сажень, вершок, дюйм ва фут, ки дар Россияи подшоҳӣ истифода мебурданд, маълумот дода шудааст. Ҳангоми баён кардани вазни ҷисмҳо – воҳидҳои тоҷикии онҳо ба монанди пуд, қадоқ ва мисқол низ хотиррасон карда мешавад.

Дар китоби мазкур доир ба аҳамияти оксиген барои ҳаёт, нитроген ва истехсоли он маълумот дода шудааст. Ҳарорат, дараҷаи он ва термометр бо мисолҳои хеле содда ва ҳаётӣ фахмонида мешавад.

Муаллифон дар сӯҳбати понздаҳум дар бораи буҳоршавӣ ва ҷӯшидани моеъҳо сухан ронда, қайд мекунанд, ки об дар ҳар гуна дараҷаи ҳарорат буҳор мешавад, аммо агар ҳарорат баланд шавад, буғшавии об тезтар ба амал меояд, дар ҳавои хунук ҳам буғоршавии об рӯй медиҳад. Гуфта мешавад, ки раванди ҷӯшиш ба монанди буғшавӣ ба амал наомада, танҳо дар ҳарорати муайян, яъне ҳангоми фишори атмосферӣ баробари 76 см сутуни симоб ва ҳарорат сад дараҷа будан, ба амал меояд.

Дар бораи ҳодисаҳо, ки вобаста ба буҳоршавии об дар табиат ба амал меоянд, дар ҳусуси намнокии ҳаво, пайдо шудани абр, борон, ҷола, барф, шабнам, бод ва аҳамияти онҳо ба ҳоҷагии ҳалқ маълумот дода шудааст. Ҳамин ҷо, инҷунин гуфта мешавад, ки дар таркиби ҳаво ҳамеша буғҳои об мавҷуданд. Вобаста ба миқдори буғҳои оби дар таркиби атмосфера мавҷудбуда, дараҷаи намии ҳаво барои ҳарорати маълум, ғуногун мешавад. Дар ҳамин сӯҳбат дигаргуншавии обу ҳаворо муаллифон аз таҷрибаи ҳаёти инсонӣ исбот қрданӣ мешаванд. Масалан, гуфта мешавад, ки агар бод аз тарафи ҷануби гарбӣ ва гарб вазад, ба мо гармӣ ва намиро меоварад (дар тобистон борон, дар зимистон барф меборад) ва ғайраҳо.

Дар қисми якуми китоб барои ҳар як сӯҳбат баҳри тақрор ва кори мустақилона машқҳо пешниҳод карда шудааст.

Қисми дуюми китоб давоми қисми якуми он буда, аз ҳафт сӯҳбат: Ҳодисаҳои рӯшноӣ; Дар бораи рангҳои рӯшноӣ; Ҳодисаҳои садо; Ҳодисаҳои магнитӣ; Ҳодисаҳои оддитарини электрӣ; Ҷараёни электрии доимӣ; Дар бораи ҳусусиятҳои магнитии ҷараёни электр; Ҷараёни индуксионӣ ва сӯҳбати оҳирин, ки дар бораи байзе масъалаҳои механика баҳс мекунад иборат мебошад. Ин китоб дорои 148 расм мебошад.

Дар қисми аввали китоб сухан дар бораи ҳодисаҳои рӯшноӣ меравад. Муаллифони китоб ин ҷо доир ба манбаъҳои табиии рӯшноӣ, паҳншавии рӯшноӣ, инъикоси рӯшноӣ, оинаи фурӯҳамидаи сферӣ ва ҳусусиятҳои он, шикасти рӯшноӣ, линза ва тасвир дар он, дар бораи асбобҳои оптика (суратгирак, лупа, микроскоп, соҳти ҷашм ва ғайра) маълумоти муфассал пешниҳод кардаанд.

Муаллифон қайд мекунанд, ки агар шуои рӯшноӣ ба ягон ҷисми шаффоф афтад, ҳодисаи инъикос мушоҳида карда мешавад. Дар ин маврид кунҷи инъикос ба кунҷи афтиш баробар мебошад.

Дар китоби мазкур ҳодисаи дисперсияи рӯшноӣ тавассути падидай аз призмаи серӯя гузаштани дастаи рӯшноии табии маънидод карда мешавад.

Дар мавзуи «Ҳодисаҳои садо» пайдоиши садо ва манбаъҳои онро номбар карда, аз манбаъ то ба қабулкунак ҷӣ тавр интиқол ёфтани садоро маънидод намудаанд. Масалан, муаллифон ҷунин менигоранд: агар шумо шабҳои соғу бегубори ором дар лаби дарё нишаста бошед, аз дур

садои пасти одами заврақсаворро мешунавед. Ин садо ба воситай об интиқол меёбад. Ин мисоли ҳаётй нишон медиҳад, ки садо ба воситай чисмҳои саҳт, моеъ ва газ интиқол меёбад.

Дар мисоли соиш додани қаламчай шишагин бо абрешиим ва сурғуч бо матои мӯина пайдоиши элекстр фахмонида шудааст. Дар ҳамин ҷо муаллифон таъсироти байніҳамдигарии зарядҳо, навъҳои зарядҳо, соҳт ва амали элекстрископ, ба воситай таъсир элекстронк кардани чисмҳо, ҳодисаҳои элекстрӣ дар атмосфера барин масъалаҳоро маънидод кардаанд.

Дар сӯҳбати ҳафтум ҳусусияти магнитнокшавӣ аз ҷараёнро таълиф карда, дар бораи элекромагнит, хелҳои магнит, занги элекстрӣ, дастгоҳии телеграфӣ маълумот дода шудааст. Дар ҳамин ҷо вобастагии ҷараёни элекстрӣ аз дарозии ноқил, буриши арзӣ ва муқовимати ноқилро нишон дода, муаллифон ҳулосаи қонуни Омро мебароранд.

Дар сӯҳбати иловагии охирии муаллифони китоб дар бораи баъзе масъалаҳои механика, аз он ҷумла дар бораи ҳаракати чисм, намудҳои гуногуни ҳаракат, ҳаракати мунтазами чисм, афтиши озоди чисмҳо, ҳаракати раккосак ва татбиқи он, қувва, ҷамъ кардани қувваҳо, ки аз рӯйи як ҳати рост ва таҳти ягон қунҷ таъсир мекунанд, дар бораи ҳамвории моил ва воҳидҳои кори механикӣ маълумот додаанд.

Китоби «Сӯҳбатҳои ибтидой аз ҳикмат» ба таври консентрӣ тартиб дода шуда буд. Мавзӯъҳои ҳар ду қисми китоб бе формулаҳои физикий пешниҳоду маънидод карда шудаанд, аммо дар охири баъзе мавзӯъҳо ҷадвали мағҳумҳои физикий нишон дода шудааст. Масалан, ҷадвали вазни хоси моддаҳои гуногун, ҳарорати гудоҳташавӣ ва саҳтшавӣ, муқовимати хоси моддаҳои гуногун ва гайра.

Дар китоби мазкур баъзе камбудихо низ ба назар мерасанд. Масалан, мағҳумҳои алоҳидаи физика ба мисли қонунҳои Ом, Кулон ва ғайраҳо ба таври алоҳида пешниҳод карда нашудаанд. Инчунин, тарҷумаи он ҷандон суфта ва равон нест.

Умуман, китоби дарсии Косоноговҳоро [2] нахустин китоби дарсӣ аз фанни физика ҳисоб кардан мумкин аст, ки он аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума шадааст.

То давраи аз ҷониб баромадани китоби дарсии босуботи физика (муаллифонаш Г. Фалеев ва А. Перышкин «Курси физика») [18] китоби мазкур [2] дар замони ҳуд ба омӯзгорони физика ва муҳассилин ёрии қалон расонидааст.

Дар солҳо 70-80-уми қарни гузашта китобҳои дарсии ба забони тоҷикӣ «Физика» барои синҳои VI ва VII муаллифонаш А.В. Перешикин ва Н.А. Родина [10], «Физика» барои синҳои VIII муаллифонаш И.К. Кикоин ва А.К. Кикоин [3], «Физика» барои синҳои IX ва X муаллифонаш Б.Б. Буховсев ва дигарон [7, 9] ба ҳисоб мерафтанд, ки аз забони русӣ ба тоҷикӣ тарҷума шуда буданд. Дар ҳамон давра сол аз сол адади нашри китобҳои дарсӣ ба забони модарӣ зиёд мешуданд. Масалан, агар соли 1968 ҳамагӣ 156300 ҳазор китоби дарсӣ ҷониб баромаданд, соли 1970 ин адад ба 215000 ҳазор расидааст, ҷунин зиёдшавӣ бевосита барои баланд шудани дараҷаи дониши хонандагон мусоидат карда метавонад. Дар баробари ин, аз тарафи олимон ва методистони тоҷик бо роҳи тарҷумаи корҳои методистони шӯравӣ китобҳо ва дастурҳои методӣ таҳия карда шуданд, ки онҳо низ барои баланд бардоштани савияи дарсдиҳии омӯзгорони тоҷик ёрии қалон расонидаанд.

Даврони Истиклонияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати маорифпарваронаи Асосгузори сулҳо Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон китобҳои дарсии ҳамаи фанҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии мамлакат, аз ҷумла китобҳои дарсии физикаро муаллифони тоҷик таҳия намуданд. Дар ин давра китобҳои дарсии «Физика» барои синҳои VII ва VIII муаллифонаш Файзи Нормурод ва Сайдидҷафари Қодирӣ [15, 16], «Физика» барои синҳои VII муаллифонаш Масидов Ҳ. ва Зубайдов С. [5], «Физика» барои синҳои VIII муаллифонаш Умаров У.С., Исупов Ҷ., Икромов М. ва Нуралиев Ф. [13], «Физика» барои синҳои IX муаллифонаш Масидов Ҳ. ва Нозимов О. [6], «Физика» барои синҳои X муаллифонаш Раҳимов Б., Шукуров Т. ва Раҷабов П. [11] ва «Физика» барои синҳои XI муаллифонаш Г.Я. Мякишев ва Б.Б. Буховсев [8] таҳия ва нашр гардидаанд.

Мусаллам аст, ки таҳияи китоби дарсии ба талаботи замон ҷавобгӯ кори саҳл нест. Махсусан, дар замони муосир интиҳоби мавод барои китобҳои дарсӣ кори ниҳоят мушкилу сангин аст. Мавод – маълумоти физикий ниҳоят зиёд аст. Аз байни ин миқдор мавод ҷудо кардани мавод барои маълумоти физикий барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ корест ниҳоят мушкил. Барои интиҳоби маводи таълим дар китобҳои дарсӣ риояи як қатор принципҳо ки аз принципҳои асосии дидактика бармеоянд, ҳатмист. Ба ақидаи мо ва ҷуноне ки таҳқиқу таҳлили адабиёти методијо педагогӣ сабит менамоянд, ин принципҳо ҷунинанд [14]:

1. Маводи китоби дарсӣ бояд ба принципҳои фалсафаи диалектикӣ - материалистӣ мутобиқат намояд.
2. Маводи китоби дарсӣ бояд мантиқан пай дар пай баён карда шавад.

3. Дар маводи китоби дарсӣ бояд вазифаи асосии таълим инъикос ёфта бошад.
4. Мачмӯи донишҳое, ки дар маводи китоби дарсӣ пешниҳод мегарданд бояд асоси озмоишӣ дошта бошанд.
5. Дар маводи китоби дарсӣ бояд таърифи қонуну мағҳумҳои физикӣ аниқу фаҳмо баён ёфта бошанд.
6. Маводи китоби дарсӣ бояд ихчам бошад.
7. Принсиҳи фаҳмо ва дастрас будани маводи китоби дарсӣ.
8. Принсиҳи мустаҳкамкунӣ (устуворгарддонӣ)-и ахбор.
9. Маводи китоби дарсӣ бояд ба ташаккули маҳорату малакаҳои амалии хонандагон мусоидат намояд.
10. Маводи китоби дарсӣ бояд барои ташаккул додани тафаккур ва васеъ кардани чаҳонбинии хонандагон мусоидат намояд.

Аз ин 10 принципе, ки мо ин ҷо тасниф намудем 6-тои аввалашон барои мувофиқоварии усулҳои пешниҳоди маводи таълим, ҳаҷми он, мувофиқаташ ба сатҳи физикаи мусоир ва ба принциҳои фалсафаи диалектиқӣ - материалистӣ равона гардидаанд. Принциҳои боқимонда (7-10) бошанд, баҳри мувофиқоварии азхудкунӣ (даркунӣ)-и маводи таълим, мустаҳкамкунии дониш, ташаккулдии тафаккур ва маҳорату малакаҳои амалии хонандагон равона гардидаанд [14, с. 26].

ПАЙНАВИШТ:

2. Джумаев, Т. Анализ учебной литературы по физике, переведенной на таджикский язык, и пути упорядочения терминологии. В сб. «Ученые записки», том 93, часть II/Т.Джумаев.- Душанбе: 1974.- С.68-74
3. Kosonogov, V.I.Suhbathoi ibridoij az fizika (hikmat). Gildi duvvum. Samarkand/ V.I. Kosonogov, L.A.Kosonogova – Toshkand, 1929.-156р.
4. Кикоин И.К.Физика: Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми мактаби миёна/ И.К. Кикоин, А.К.Кикоин. – Душанбе: Маориф, 1988, - 256 с.
5. Чумъаев, Т. Аз таърихи инкишофи физика дар мактабҳои Тоҷикистон. Дар маҷмуаи //Муаллимони физика таҷриба иваз мекунанд/Т.Чумъаев. - Душанбе: ИДПД, 1975.- С. 37-42.
6. Мацидов Ҳ. Физика. - Китоби дарсӣ барои синфи 7-уми мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ/ Ҳ.Мацидов, С.Зубайдов.–Душанбе: Алиф, 2008, - 283 с.
7. Мацидов, Ҳ.Физика - Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ/ Ҳ.Мацидов, О.Нозимов. –Душанбе:-Самара: 2006.- 263 с.
8. Мякишев, Г.Я.Физика –Китоби дарсӣ барои синфи 10-и мактаби миёна/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховсев. –Душанбе: Маориф, 1983. - 320 с.
9. Мякишев Г.Я.Физика –Китоби дарсӣ барои синфи 11-и мактаби миёна/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховсев. –Душанбе: “Эр-граф”, 2015, - 368 с.
- 10.Мякишев Г.Я.Физика – Китоби дарсӣ барои синфи 10-и мактаби миёна/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховсев. –Душанбе: Маориф, 1993, - 272 с.
- 11.Перышкин, А.В.Физика. Китоби дарсӣ барои синфи 6-7-уми мактаби миёна/ А.В.Перышкин, Н.А.Родина. – Душанбе: Маориф, 1981, - 344 с.
- 12.Раҳимов, Б.Физика – Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 10/ Б.Раҳимов, Т.Шукуров, П.Раҷабов. – Душанбе: Матбуот, 2011, - 272 с.
- 13.Умаров У.С.Андешиҳо перомуни таҳияи китобҳои дарсии физика. Дар маҷмӯаи «Маводи конференсияи илмӣ – методии ҷумҳурӣ» дар мавзӯи «Таҳсилоти мактабӣ: воқеъият ва имкониятҳо дар шароити татбиқшавии стандартҳои насли нав» баҳшида ба 55-солагии таъсисёбии кафедраи методикаи таҳсилоти ибтидой»/ У.С.Умаров, А. Ҳ. Ашӯров.–Душанбе: «Сабрина-К», 2016, - С. 216-220
- 14.Умаров У.С.Физика – 8. Китоби дарсӣ барои синфи 8-и мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ/ У.С.Умаров, Ҷ.Исупов, М.Икромов, Ф.Нуралиев. –Душанбе: Алиф, 2009, - 238 с.
- 15.Умаров У.С. Принциҳои интиҳоби мавод барои китобҳои дарсӣ/У.С.маров, Т.Чумъаев,А.Ҳ.Ашӯров//Маводи конференсияи илмӣ – методии байналмилалӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои мусоирӣ таълими фанҳои физикаю математика дар мактабҳои миёна ва олӣ» баҳшида ба 20-солагии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистонва 40-солагии таъсисёбии кафедраи «Методикаи таълими физика»-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ». – Душанбе: «Сабрина-К», 2015, -С. 20-26.
- 16.Нормурод,Ф.Физика. Китоби дарсӣ барои синфи 7/Ф.Нормурод,С.Қодирӣ.– Душанбе: Алиф, 2009, - 286 с.

17. Нормурод, Файзи ва Қодирӣ С. Физика. Китоби дарсӣ барои синфи 8/Ф.Нормуродов, С.Қодирӣ. – Душанбе: Алиф, 2009, - 286 с.
18. Файзиев, И.Д. Развитие физики и физического образования в Средней Азии периода с IX по XX столетия/И.Д.Файзиев.-Душанбе; изд. Просвещения. 2003, - с. 261
19. Фалеев Г.И.Физика. Китоби даврӣ барои мактабҳо. Қисми II/ Г.И.Фалеев, А.В.Перышкин.- Сталинобод-Ленинград, 1934.-252 с.

REFERENCES:

1. Dzhumaev T. Analysis of the educational literature on physics, translated into the language of the language and through terminological ordering. In the collection "Scientific records", volume 93, part II, - Dushanbe: 1974, 0.68 hours
2. Kosonogov I., Kosonogova A. Suhbathoi ibtidoij az fizika (hikmat). Gildi duvvum. Samarkand – Toshkand, 1929
3. Kikoin I.K., Kikoin A.K. Physics: textbook for the 8th grade of secondary school. - Dushanbe: Enlightenment, 1988, 256 p.
4. Dzhumaev T. From the history of the development of physics in schools in Tajikistan. In the collection "physics teachers change the experience". - Dushanbe: IDPD, 1975, pp. 37-42.
5. Majidov H., Zubaydov S. Physics-7. Textbook for the 7th grade of secondary school of general education.- Dushanbe: Alif, 2008, - 283 P.
6. Majidov H. Nozimov O. Physics-9. Textbook for the 9th grade of secondary school of general education. - Dushanbe: Samara, 2006, - 263 P.
7. Myakishev G.Y. Bukhovsev B.B. Physics-10. Textbook for the 10th grade of secondary school. - Dushanbe: Enlightenment, 1983, 320 p.
8. Myakishev G.Y. Bukhovsev B.B. Physics-11. Textbook for the 11th grade of secondary school. - Dushanbe: Er-graf, 2015, - 368 p
9. Myakishev G.Y. Bukhovtsev B.B., Physics-9. Textbook for the 10th grade of secondary school. - Dushanbe: Enlightenment, 1993, - 272 p.
10. Peryshkin A.S. Rodina N.A. Physics: textbook for the 6th-7th grade of the Secondary school. - Dushanbe: Enlightenment, 1981, - 344 p.
11. Rakhimov B. Shukurov T. Rajabov P. Physics-10. Textbook for 10th grade students. - Dushanbe: State media , 2011, - 272
12. Umarov U.S. Ashurov A. H. Thoughts are a continuation of the development of textbooks on physics. In the collection "materials of the republican scientific and methodological conference on the topic "school education: reality and opportunities in the context of the introduction of new generation standards", dedicated to the 55th anniversary of the creation of the Department of Primary Education Methodology". - Dushanbe: "Sabrina-K", 2016, pp. 216-220.
13. Umarov U.S. Isupov J., Ikromov M., Nuraliev F. Physics-8. Textbook for the 8th grade of secondary schools. - Dushanbe: Alif, 2009, - 238 P.
14. Umarov U.S. Dzhumaev T. Ashurov A.H. Principles of selection of materials for textbooks. In the collection "Materials of the international scientific and methodological conference on the topic "Modern problems of teaching physics and mathematics in secondary and higher educational institutions", dedicated to the 20th anniversary of the Constitution of the Republic of Tajikistan, and the 40th anniversary of the creation of the Department"Methods of teaching physics" Tajik State Pedagogical University named after Sadreddin Aini". - Dushanbe: "Sabrina-K", 2015, pp. 20-26.
15. The grace of Normurad and Sayidjafar Kodiri. Physics. Textbook for the 7th grade. - Dushanbe: Alif, 2009, - 286 P.
16. The grace of Normurad and Sayidjafar Kodiri. Physics. Textbook for the 8th grade. - Dushanbe: Alif, 2009, - 286 P.
17. Fayziev I.D. The development of physicists and physical education in the Asia from the XX to the twentieth. Monograph ed. – Dushanbe: Enlightenment, 2003, - p. 261
18. Faleev G.I. Perishkin A.S. Physics. Book for schools. Part II. Stalinabad-Leningrad, 1934.